

Ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-029  
оид ба химояи диссертацияҳо чихати  
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа  
(PhD), доктор аз рӯи ихтисосҳои 6D020100  
– фалсафа, 6D020600- диншиносӣ, назди  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj)

## РИЗОИЯТ

Ман, Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович – доктори илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишқадаи давлатии забонҳо ба номи Сотим Улугзода мувофиқи бандҳои 64 ва 65-и «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти № 505 тасдиқ гардидааст, чихати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертацияи Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо таҳти унвони «Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03 – таърихи фалсафа ба дифоъ пешниҳод шудааст, ризоият медиҳам. Тибқи бандҳои 64 ва 65-и «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ» ва банди 35-и «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» - ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи итилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худам ва интишоротам пешниҳод месозам:

1	Насаб, ном, номи падар	Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович
2	Дараҷаи илмӣ	Доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.13 – антропологияи фалсафӣ, фалсафаи фарҳанг
3	Номи пурраи муассисае, ки муқарриз кор мекунад	Донишқадаи давлатии забонҳо ба номи Сотим Улугзода

4	<p>Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар 5 соли охир</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сравнительный анализ антропологии Носира Хусрава И Джалаледдина Руми. Душанбе, 2020,- 345 (диссертатсия)</li> <li>2. Фалсафаи инсонмехварии Носири Хусрав ва Джалолуддини Румӣ (тахлили муқоисавии ақидаҳо) Душанбе: «Эр-граф»-2022. 176с.(монография)</li> <li>3. Идея эволюции троичного порождения и человека в учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) 3/1. 2017; ISSN 2074-1847. С.- 147-149</li> <li>4. Проблемы соотношения души и тела в учениях Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Вестник Таджикского национального университета №2 2018; ISSN 2074-1847. С. -143-146.</li> <li>5. Взаимосвязь познавательного и воспитательного процессов в учении Носира Хусрава и Джалолуддина Руми. Вестник Таджикского национального университета №4 2018; ISSN 2074-1847 . С.- 140-145</li> <li>6. Критерий человечности и проблема рационального и иррационального воспитания человека в учениях Носира Хусрава и Джалолуддина Руми. Вестник Таджикского национального университета №5 2018; ISSN 2074-1847. 134-139.</li> <li>7. Роль и значение воспитания в формировании человека с точки зрения Носира Хусрава и Руми. Вестник Таджикского национального университета №6 2018; ISSN 2074 -1847. С.-113-118.</li> <li>8. Проблема детерминизма и свободы воли в учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми (тадж.). Вестник Таджикского национального университета №7 2018; ISSN 2074 -1847. С.- 108 – 112.</li> <li>9. Влияние суфизма на мусульманскую культуру. Вестник Таджикского национального университета №4 2019; ISSN 2074-1847. С.- 111-116.</li> <li>10. Философское осмысление смысла существования человека, его интересов и</li> </ol>
---	--	---

	целей в истории мысли. Вестник Таджикского национального университета №5(2) 2019; ISSN 2074-1847. С.- 153-160.
--	--

дотсенти кафедраи фалсафа ва  
сиёсатшиносии Донишкадаи  
давлатии забонҳои Тоҷикистон  
баномии С. Улуғзода



Карамхудоєв Ш.Х.

Тасдиқ мекунад:  
Сардори раёсати кадрҳо имзои доктори  
илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва  
сиёсатшиносии Донишкадаи  
давлатии забонҳои Тоҷикистон  
ба номи С. Улуғзодаро



Начмуддинов Ш.